

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 23.06.2020 №93

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
971/1-446	ДД ТТТ ба номи А. Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои зидди сухтор	Номгуӣ	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
972/1-447	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
973/2-306	МД «Нигоҳдории боғу гулгаштҳо»-и н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Пиезаки гули лола	Адад	40000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

974/2-307	Ширхоргох – кудакистони № 1 н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва мебел	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
975/9-183	МД «Маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологи»	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори	Номгуй	44	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
976/9-184	МД Маркази саломатии шаҳрии №7	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Тачхизоти тибби	Номгуй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

